

2194 - Харидани калисо ва табдил додани он ба масcid

савол

Гурухе аз мусулмонон дар шаҳре дар иёлоти Чорчияи Иёлоти Амрико вучуд доранд. Онҳо меҳоҳанд барои адои намозҳои панҷгона ва ҷумъа масциде бунёд кунанд. Дар онҷо як калисое ба фурӯш гузошта шудааст. Оё барои онҳо ҷоиз аст, ки ин калисоро бихаранд ва онро ба масcid табдил диханд? Албатта баъд аз дур кардани салибҳои калисо ва маҳв намудани суратҳо ва нақшу нигориши овехташуда.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Бале, ҷоиз аст, ки онро бихаранд ва ба масcid табдил диханд ва воҷиб аст, ки салибҳову суратҳои овехташуда ва нақшу нигоршуда маҳв карда шаванд ва ҳамчунин тамоми осоре, ки ба калисо будани макон далолат мекунад, маҳв карда шавад. Мо ягон монеъеро намедонем, ки ин амалро манъ кунад.

Аз фатовои "Кумитай доимӣ" (6/267).

Аз ҷумлаи далелҳое, ки ба ҷоиз будани табдили ибодатхонаҳои ширку куфр ба масcidҳо далолат мекунад, ҳадиси зерин аст:

Аз Талқи ибни Алӣ (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят аст, ки гуфт: Ҳамроҳи гурухе ба сӯи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) рафтем, ўро байъат кардему ҳамроҳаш намоз хондем ва ба ў хабар додем, ки дар сарзамини мо калисое (ибодатхонаи насрониён ё яхудиён) вучуд дорад ва аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дархост кардем, ки аз боқимондаи оби вузӯаш ба мо ато кунад. Ў об талаб кард ва бо он вузӯ гирифта, мазмаза намуд, сипас онро ба зарфе рехт ва ба мо дастур дода, гуфт: **«Бароед ва ҳар гоҳ ба сарзамини худ расидед, калисоро бишканед ва ин обро дар макони он бипошед ва он маконро масcid қарор бидиҳед»**. Гуфтем: Сарзамини мо дур аст, гармӣ сахт аст ва об хушк мешавад. Фармуд: **«Ба он об илова**

кунед, ки хайри онро афзун мекунад». Пас ба роҳ баромадем ва чун ба сарзамини худ расидем, ибодатгоҳамонро шикастем ва ба он ҷо об пошидем ва онро масҷид кардем. Дар он ҷо аз он додем ва чун роҳиб марде аз қабилаи Тай онро шунид, гуфт: "Даъвати ҳақ". Сипас ба яке аз теппаҳои мо баромад ва дигар ўро надидем. Ривояти Насой (694).

Бинои онро аз асосаш вайрон кардан лозим нест, модоме ки девору шифт ва дигар қисмати бино қобили истифода бошад. Метавонед тағйироти меъмории лозимаро анҷом дода, сафҳои биноро ба сӯи Каъба қарор бидиҳед ва тамоми мазоҳири ширк ва ҳаромҳоро бартараф намоед.

Аллоҳ таъоло тавфиқдиҳанд ва Ӯ донотару ҳакимтар аст.